

БА ТАВАЧЧУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 18.05.2017 № 84

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгуӣ зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

| № | Ташкилоти харидор | Ному насаб ва телефони шахси масъул | Усули харид | Предмети харид | Воҳиди ченак | Миқдор | Сана ва вақти кушодани лифофаҳо |
|------------|---|-------------------------------------|------------------|--|--------------|--------|--|
| 1184/1-366 | Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҚТ | 227-66-60 | Хариди электронӣ | Комплекси авиатсионӣ | Адад | 1 | Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ |
| 1185/1-367 | Муассисаи давлатии «Маркази ҷумҳуриявии маҳорати олии варзиши оид ба намудҳои гуштин» | 227-66-60 | Хариди электронӣ | Молҳои хоҷагӣ, либоси варзишӣ ва техника | Номгуӣ | 25 | Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ |
| 1191/1-368 | Кумитаи андозии назди ҲҚТ | 227-66-60 | Хариди электронӣ | Мусаввараҳо | Номгуӣ | 14 | Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ |
| 1186/2-328 | Беморхонаи марказии шаҳри Ваҳдат | 227-65-78 | Хариди электронӣ | Молҳои хоҷагӣ, нарм ва прожектор | Номгуӣ | 7 | Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ |
| 124/17-47 | МД «Наврузгоҳи пойтахт Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе» | 227-66-04 | Хариди электронӣ | Молҳои хоҷагӣ, аккумулятор ва техника | Номгуӣ | 8 | Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ |

| | | | | | | | |
|------------|--|----------------|-----------------------------------|--|---------------------|----------|---|
| 141/41-5 | Бонки милли Тоҷикистон | 227-66-04 | Хариди электронӣ | Либосҳои варзишӣ | Номгӯй | 8 | Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ |
| 143/17-58 | МД «Маҷмааи тандурустии Истиқлол» | 227-66-04 | Хариди электронӣ | Пленкаи рентгенӣ андозаи 43x35 см Пленкаи рентгенӣ андозаи 25x20 см | Баста | 20 20 | Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ |
| 144/17-59 | МД «Маҷмааи тандурустии Истиқлол» | 227-66-04 | Хариди электронӣ | Молҳои конселярӣ | Номгӯй | 53 | Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ |
| 145/17-60 | МД «Маҷмааи тандурустии Истиқлол» | 227-66-04 | Хариди электронӣ | Молҳои сантехникӣ, барқӣ, хоҷагӣ ва картриҷ | Номгӯй | 92 | Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ |
| 1192/9-147 | Беморхонаи марказии шаҳри Ваҳдат | (44) 600-03-04 | Дархости электронии нархнома | Таҷҳизотҳои тиббӣ | Номгӯй | 5 | Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ |
| 1187/3-337 | Беморхонаи марказии ноҳ. Рӯдакӣ | 227-04-75 | Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд | Таъмири бинои асосӣ | Тибқи санади нуқсон | | 08.06.2017 09:00 |
| 1188/3-338 | Маркази тиббии идораи хоҷагии Дастгоҳи иҷроияи Президенти ҶТ | 227-04-75 | Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд | Хизматрасонии техникаи таҷҳизоти тиббии рентгенӣ | Тибқи санади нуқсон | | 08.06.2017 09:30 |
| 1189/3-339 | Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №35 ноҳияи Шохмансур | 227-04-75 | Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд | Таъмир ва рангубори синфхонаҳо | Тибқи санади нуқсон | | 08.06.2017 10:00 |

| | | | | | | |
|------------|---|-----------|---|---|---------------------|---------------------|
| 1190/3-340 | Маркази саломатии шаҳрии №10 ноҳияи Сино | 227-04-75 | Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд | Таъмири бинои марказ | Тибқи санади нуқсон | 08.06.2017 10:30 |
| 952/3-258 | Корхонаи воҳиди давлатӣ оид ба нархгузорию амволи давлатӣ | 227-04-75 | Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд (такроран) | Таъмири капиталии зинапояхи бинои «Мачмааи амвол» | Тибқи санади нуқсон | 26.05.2017 13:30 |

„Довталабон барои гирифтани ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва маълумоти иловагӣ дар бораи тендер метавонанд ба мақомоти ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда муроҷиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, бояд баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои мӯҳракардашуда ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Мухлати *муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешаванд.*

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон *ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд*